

ВАРАҚАИ ИТТИЛОТӢ

РУШДИ СЕКТОРИ КОРКАРДИ МЕВАЮ САБЗАВОТ ДАР ҚИРҒИЗИСТОН ВА ТОҶИКИСТОН

Душанбе, 24 сентябри соли 2014 – сессияи 2-ми тренинғҳои бехатарии хӯроквории НАССР (аз англ. - Hazard Analysis and Critical Control Points – таҳлили хавф ва нуктаҳои қатъии назорат) ва маркетинг дар чорчӯбаи лоиҳаи «Рушди сектори коркарди меваю сабзавот дар Қирғизистон ва Тоҷикистон» дар конфронс-зали бинои Ассотсиатсияи ташкилотҳои маблағгузори хурди Тоҷикистон (АТМХТ) ш. Душанбе аз 22 то 24-ми сентябри соли 2014 мегузарад.

Чорабинии мазкур аз тарафи Ассотсиатсияи миллии соҳибкории хурду миёнаи Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо ташкилоти ғайридавлатии British Expertise (Британияи Кабир) ва бо дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупо дар чорчӯбаи барномаи Осиёи Миёна – Инвест III баргузор мегардад.

Ин лоиҳа барои рушди корхонаҳои хурду миёнаи Тоҷикистону Қирғизистон, ки барои коркарди меваю сабзавот ҷалб шудаанд, равона шудааст.

Дар чорчӯбаи ин лоиҳа барои тренерҳо (омӯзгорон) тренинғҳои серӯза дар муддати соли чорӣ ва оянда гузаронида мешаванд.

Дар тренинғ кормандони масъули сохторҳои давлатӣ, намояндагони сектори хусусӣ, коршиносон, намояндагони мактабҳои олий, ва роҳбарони ассотсиатсияҳои соҳибкории манфиатдор ширкат меварзанд.

Барои маълумоти илова бо Гулноз Раҳматуллоева, ёвари лоиҳа бо почтаи электронии info@namsb.tj ё телефонҳо + 992 (44) 625-00-08; +992 (93) 511-50-53 дар тамос бошед.

Лоиҳа амалӣ мегардад:
“Бритиш Экспертиз”



Суроға: 10 Grosvenor Gardens
London SW1W 0DH
United Kingdom

Тел: +44 20 7824 1920
Факс: +44 20 78241929
е-mail: ib@britishexpertise.org



Лоиҳа аз тарафи
Иттиҳоди Аврупо
маблағгузори карда
мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадричан дониш, захира, ва тақдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамлики ва қавмиятҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам менамояд.

Шарикон:



Ассотсиатсияи миллии
соҳибкори хурд
к Шерали, 3
734003 Душанбе, Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Тел: (+992-44) 625-00-08
е-mail: info@namsb.tj www.namsb.tj
<https://www.facebook.com/namsb.tj>



Иттиҳоди ҷамъиятии
муассисаҳои саноати хуруқвории
Қирғизистон
720001, Қирғизистон, ш. Бишкек,
пр. Манаса 101\1 офис 303
Тел.: (+996 312) 46-27-44, тел./факс:
(+996 312) 69-41-32,
моб. 0555 500 445
E-mail: fruit@elcat.kg, www.afve.org